

ТАГЙИРЁБИИ ИҚЛІМ ВА ОҚИБАТХОИ НОГУВОРИ ОН

Сайдумаров С.С.¹, Мавзұнаи Сайдбұрхон

Муассисаси МБ Тоғыз «НИИГиМ»¹

Институты Масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи АМИТ

Дар мақолаи мазкур вазъи экологій ва тагйирёбии иқлім масъалаҳои ифлоссии мұхитты аттроф ва мүшкілоти экологій дар ин самт өйтінген зикр гардидааст, ки чигуна корхонаҳои саноати масолеҳи бинокоры, хоңагиҳои коммуналы ба миқдори зиёд ҳавои атмосфера ва обҳои нұшокиро бо партовҳои саноат ифлос мекунанд. Вазъи санитарии ҳавои атмосфера ва беҳбудии мавриди назар ба ҳисоб рафта, доир ба роҳҳои мұхимми беҳтаркунни фазои атмосфера ва тозагии оби күлу дарёҳо оварда шудааст. Муаллиф доир ба ифлосшавиши экология, ҳиғзи табиат ва умуман вазъи ҳавои атмосфераро пурра баён намудааст.

Калидворжако: ҳиғзи табиат, обҳои нұшоки, атмосфера, партовҳои саноати, тагйирёбии иқлім, мүшкілоти экологій, партовҳои заһрнок, илмій-техникій.

В этой статье упоминаются проблемы загрязнения окружающей среды и изменения климата, а также проблемы окружающей среды в этой области, как промышленные предприятия, коммунальные хозяйства загрязняют большое количество атмосферного воздуха и питьевой воды. Рассматривая санитарное состояние атмосферного воздуха и

его улучшение, в нем обозначены важные пути улучшения атмосферы и чистоты озер и рек. Автор полностью описывает экологию, характер окружающей среды и состояние атмосферного воздуха.

Ключевые слова: промышленные отходы, хронение природы, питьевая вода, атмосфера, изменение климата, экологические проблемы, опасные отходы, наука и техника.

Информация об авторах: Сайдумаров Сайдабор Сайдбурхонович Сотрудник НИИП Таджик Мавзуна Сайдбурхон магистрантка второго курса Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАН Таджикистан.

This article also refers to the problems of environmental pollution and climate change, as well as environmental problems in this area, as well as how industrial enterprises, public utilities pollute a large amount of atmospheric air and drinking water. Considering the sanitary state of atmospheric air and its improvement, it outlines important ways to improve the atmosphere and cleanliness of lakes and rivers. The author fully describes the ecology of ecology, the nature of the environment and the state of atmospheric air in general.

Key words: industrial waste, environmental protection, drinking water, atmosphere, climate change, environmental problems, hazardous waste, science and technology.

Тағириёбии иқлим яке аз проблемаҳои муҳимтарини муҳити зист буда, қарib ба тамоми ҷанбаҳои фаъолияти ҳаётии мардуми сайёра таъсир расонида истодааст. Қайд кардан ба маврид аст, ки тағириёбии иқлим ба саломатии одамон, муҳити зист, кишоварзӣ, инфраструктураи нақлиёт ва дигар соҳаҳои рушди устувор таъсири манғӣ мерасонад. Вале таъсири он ба захираҳои об аз ҳама бештар аст. Об неъмати бебаҳо, муҳимтарин үнсури миллий ва амниятии минтақавист. Он дар баробари неъмати истеъмолии зарурии ҳаётӣ будан, асосан дар хочагии ҳалқ бо мақсади обёрии замин ва тавлиди энергия истифода бурда мешавад. Вокеъан ҳам об яке аз сарватҳои бебаҳои табиат буда, сарсабзию шукуфои ва пойдории олам ба он саҳт марбут аст. Бешубҳа дар он ҷое, ки об вучуд дорад, нишонаи ҳаёти зинда, абади ва хушбахтиву комрони низ дида мешавад. Об дар ташаккули чинс накши муҳим дошта, махз ба василаи он мубодили мӯддаҳо ба амал меоянд. Дар курраи замин 3-хисса обу 1-хисса хушкист. Вале кисмати зиёди ин об шуру талху корношоям ва ба талаботи экологи ҷавобгӯй нест. Танҳо як фоизи он ширин буда, ба эҳтиёҷоти ошомиданиву кишоварзи ва истехсолии ҷаҳониён ба кор бурда мешавад. Ва ин ҳам дар кисматҳои курраи

замин нобаробар ҷой гирифтааст. Ин ма-съала хусусан дар Осиёи Марказӣ, ки об дар он на танҳо асоси рушди иҷтимоиву иқтисодӣ, балки омили муҳимтарини таъмини амнияти миллий ва минтақавӣ мебошад, пуршиддат гардидааст. Натиҷаҳои баъзе таҳқиқот нишон медиҳанд, ки аз соли 1956 то соли 1990 захираи пиряҳои Осиёи Марказӣ беш аз 3 маротиба кам шудааст ва ҳар сол майдон ва ҳаҷми яхҳо ба ҳисоби миёна мутаносибан 0,6-0,8 фоиз ва 0,1 фоиз коҳиш мейбанд. Мувофиқи ҳисобҳои камтарин, пиряҳои Тоҷикистон, ки манбаи асосии дарёҳои минтақаи Осиёи Марказӣ мебошанд, дар асри XX зиёда аз сеяки ҳаҷми худро гум кардаанд. Дар мавриди идома ёфтани тамоюли мавҷуда дар Тоҷикистон шояд ҳазорон пиряҳҳо нобуд шаванд.

Ба андозаи 1-1,2 0С боло рафтани ҳарорати ҳаво тибқи пешгӯихо ба ҷараёни коҳишёбии пиряҳҳо тақвият бахшида, ба кам гардидани захираҳои барф оварда мерасонад. Дар навбати аввал коҳишёбии пиряҳҳо ба афзоиши оби дарёҳои алоҳида, ки дар айни ҳол ба мушоҳида мерасад, мусоидат намуда, сипас ҳаҷми оби бисёр дарёҳо метавонад кам шавад. Пешгӯихо доир ба тағириёбии иқлими минтақа, ки дар ояндаи дарозмуддат ба кам гардида ни оби дарёҳо аз 5-10 фоиз то 10-40 фоиз

ишора менамоянд, тасаллибахш нестанд. Вазъиятро масъалаи афзоиши аҳолӣ (дар як сол 1,0-1,5%) ва рушди муттасили иқтисодиёти кишварҳои минтақа (ҳар сол ба ҳисоби миёна 7-10 фоиз), ки мувофиқи баъзе ҳисобҳо дар онҳо талабот ба об то соли 2030-юм 15-20% зиёд хоҳад гашт, душвортар мегардонад.

Муҳит ва табиате, ки моро ихота кардааст, манбаи ҳаёт дар рӯи Замин ва асоси тараққиёти ҷамъияти инсониро ташкил мекунад. Табиат ва муҳити атроф дар баробари ин нахустин сарчашмаи қонеъ гардонидани талаботи моддию маънавии одамон мебошад. Яъне инсон ва муҳити атроф қисмҳои ягонаи олами моддиро ташкил мекунад. Зоро инсон чун ҷузъи биологӣ дар доҳили муҳит буда, дар худ таъсири қонунҳои онро санҷида аз незматҳои он ғизо мегирад ва худро ба шароитҳои он мутобиқ мегардонд. Вале инсон чун ҷузъи иҷтимоӣ дар навбати худ маҳсали инкишофи ҷамъият мебошад. Инсон ба табиат дар алоқамандии том вучуд дорад ва табиат асоси зисту зиндагӣ, саломатӣ ва зебогии инсон аст.

Бо мурури замон пешрафти илмӣ-техникӣ авҷ гирифта, соҳаҳои гуногуни саноат ба вучуд омаданд ва истифодаи сарватҳои табиӣ миқёси ниҳоят васеъро дар бар гирифт.. Захираҳои обии Тоҷикистон (алалхусус обҳои ҳавзаи дарёи Зарафшон)-ро нафақат самарнок, балки сарфакорона истифода бурда, тозагии онҳоро аз ифлосӣ ҳифз намудан шурту зарур аст. Солҳои охир зиёд шудани миқдори нақлиёти автомобилий боиси ташвиши ҳақиқии аҳолӣ гардидааст. Танҳо дар Душанбе бештар аз 83% ифлоскуни фазои атмосфера ба ҳиссаи нақлиёти автомобилий рост меояд. [3. с124]

Ҳангоми тадиқиқи тағйирёбии иқлим дар марзи Тоҷикистон асосан ҳусусиятҳои иқлими маҳал ва ҷараёнҳои шаклдиҳандай он, таҳлили дақиқи шароити иқлими дар солҳои 1961-1990, ки аз тарафи Созмони ҷаҳонии ҳавошиносӣ (СҶҲ) ҳамчун

давраи асосӣ тавсия шудааст, муайян карданӣ тамоюлҳои тағирии иқлими ва муқоисаи месъёрҳои иқлими давраи асосӣ бо натиҷаи моделҳои иқлими глобалӣ дар концентратсияи муқаррарии CO₂ (1xCO₂) ва ба назар гирифта шудааст.

Барои таҳлили тағйирёбии иқлими дар қаламрави Тоҷикистон маълумотҳои мушоҳидавии беш аз си шабакаҳои обуҳавошиносӣ, ки дар минтақаҳои гуногуни иқлимий ва ноҳияҳои баландкӯҳ (баландии аз 300 то 4200 м аз сатҳи баҳр) ҷойгир шудаанд, истифода шудаанд.

Таҳияи ангораҳои (сенарияҳои) тағйирёбии иқлими якҷоя бо Маркази омӯзизи тағирии иқлими Ҷумҳурии Ӯзарбойҷон дар асоси маълумоти даҳ шабакаҳои обуҳавошиносии Тоҷикистон, ки аз рӯи мавқеи ҷойгиришавиашон дар минтақаи хос намуна мебошанд, дар пояи маълумоти моделҳои Had CM2, CCCM, CISS, GFD3, UK-89 анҷом дода шуд. Дар моделҳои маълумоти иқлими давраи солҳои 1961-1990 истифода шуд. Ҳам дар мавриди ҳарорат ва ҳам оид ба боришот беҳтарин натиҷаҳо тақрибан барои ҳамаи истгоҳҳо аз рӯи модели HadCM2 ба даст омадааст.

Барои пурра ба ҳисоб гирифтани ҳамаи омилҳо ба иқлими таъсиркунанда дар моделҳо ҷараёнҳои физикии марбут ба радиатсия, фотохимия, термодинамика, бӯхоршавӣ, конденсатсия ва гайра ҷой дода шуд. Дар моделҳои баробарвазн концентратсияҳои CO₂ ҳамчун концентратсияи доимӣ дар назар гирифта шуда баробари 1xCO₂, 2xCO₂, 4xCO₂ ва гайра. Дар моделҳои нобаробар вазн концентратсияи CO₂ ба тарзе дар назар гирифта шудааст, ки пайваста афзоишёбанда буда, соле 1% зиёд мешавад.

Барои моделсозии иқлими аз таъминоти барномавии MAGICC SCENGEN ва воситаҳои компьютерии дигар истифода шудааст, ки имкон медиҳанд сенарияи (ангора) тағирии иқлими ба назардошти сенарияи афзоиши концентратсияи

газҳои парникӣ (газҳои гармхонай) сохта шавад. Моделсозӣ дар худуди 0,5 дараҷаи арзу тӯл маҳдуд карда шуд. Дар ҳамин худуд 4 минтақа баррасӣ мешаванд, ки аз ин Ҷумҳурии Тоҷикистон ба минтақаи Осиё доҳил мешавад.

Коршиносон зикр намудаанд, ки миқёси моделҳои глобалий бошароити мураккаби иқлими Тоҷикистон, ки та-бақабандии баланди иқлими ва боришу намнокшавии ҷашмгир аз вожагиҳои он аст, ба таври пурра мутобиқат намекунад ва бинобар ин наметавонад бо эътимоди зиёд барои моделсозии иқлими ноҳияҳои алоҳидаи қишвар ба кор бурда шавад.

Сарфи назар аз камбудиҳои ҷойдошта, сифати обҳо дарёҳои ва шоҳобҳояшон мувоғиқи тансифоти имрӯза ба гуруҳи обҳои басо тоза саёра ворид шуда, вазъияти демографӣ дар 15-20 соли наздик ба бад шудани сифати об таъсири ҷиддӣ расонида наметавонад.

Масъалаи санитарии ҳавои атмосфера ва беҳбудии он дар назди ҳар як қишвар, мамлакат, ноҳия ва ташкилоту муассисаҳои алоҳида гузошта шудааст. Яке аз роҳҳои муҳимми беҳтаркунии фазои атмосфера ва тозагии оби кӯлу дарёҳои қишвар ба таври куллӣ нав кардани технологияи корхонаҳои мавҷуда ва дар ҳама шаҳрҳо таъмиру аз нав соҳтани иншооти обозакунӣ мебошад. Барои ҳалли мусбии ин масъала ташкил намудани конфронтҳои илмӣ, ба табърасонидани маводи ҷамъоварда, огоҳ намудани аҳолӣ таввассути васоити ахбори умуни аз масъалаҳои муҳиму ҳалталаби экологии замон бо ҷалби мутахassisони соҳаҳои

гуногун аз ҷумлаи илмҳои физику кимё, географҳою муҳандисону иқтисодчиён, экологҳо ва баҳусус мутахassisони соҳаи об ба омузиши ин масала мебошад.

АДАБИЁТ:

1. Арутюнов В.С. Глобальное потепление: катастрофа или благо? // Химия и жизнь XXI век. – 2007. - № 3. – С. 16-22.
2. Бобров В. География мира. Интересные факты об изменении климата. - М.: Феникс, 2014. - 160 с.
3. Бобров В. Геоэкологическое моделирование для целей управления природопользованием в условиях изменений природной среды и климата: моногр. - М.: Едиториал УРСС, 2014. - 400 с.
4. Боечин И. Что век текущий нам готовит? // Техника – молодежи. – 2007. - № 3. – С. 4-7.
5. Борисенков Е.П. Климат и деятельность человека / Е.П. Борисенков. - М.: Наука, 2013. - 128 с.
6. Будыко М.И. Изменение климата. Л.: Гидрометеоиздат, 1974. 280 с.
7. Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 351 с.
8. Будыко М.И. Современные проблемы экологической метеорологии и климатологии. - СанктПетербург: Наука, 2005. 244 с.
9. Гор А. Неудобная правда. Глобальное потепление: как остановить планетарную катастрофу. Спб.: Амфора, 2007. 328 с.